

**ХУЛОСАИ
ниҳоии шурои диссертатсионии 6D. КОА-067-и назди
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рӯдакии АМИТ барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илм**

Парвандаи аттестатсионии №_____

Қарори шурои диссертатсионӣ аз 30.06.2023, № 6

Барои сазовор доистани Баёнов Маҳмаднабӣ Бачаҷонович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология.

Диссертасияи Баёнов Маҳмаднабӣ Бачаҷонович дар мавзуи «Саҳобии Астарободӣ ва осори адабии ӯ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рӯдакии АМИТ (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2022, таҳти №307/шд) 11-уми апрели соли 2023, суратмаҷлиси №4 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Баёнов Маҳмаднабӣ Бачаҷонович 3 - юми январи соли 1987 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2010 факултети журналистикаи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси журналист - тарҷумон ҳатм кардааст. Солҳои 2015-2018 ҳамчун аспиранти шуъбаи ғоибонаи Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ ба таҳсил ва пажуҳиши илмӣ машғул гардидааст. Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 2010 ба ҳайси рӯзноманигор оғоз кардааст. Аз соли 2012 то соли 2020 ба ҳайси мутахассиси пешбар, сармухтахассис, сардори шуъбаи депозитарӣ, сардори шуъбаи адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар, сардори шуъбаи матбуоти даврӣ дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон фаъолият кардааст. Аз 17-уми августи соли 2020 то ҳол ба ҳайси муовини директори Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб - Ҳонаи китоби Тоҷикистон»-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунад.

Диссертасия дар шуъбаи таърихи адабиёти Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ: номзади илми филология, муовини директор оид ба илм ва таълими Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакии АМИТ Муҳаммадиев Шамсиддин Муродович;

Муқарризи расмӣ:

1. **Сайдҷаъфаров Озод Шовалиевич** – доктори илми филология, профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон;
2. **Шарипов Шариф Раҳмонович** – номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи пешбар – Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳифрии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа - номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёт Шамсов Н.С., эксперт - номзади илми филология, дотсенти кафедраи мазкур Боев Ш.Э., котиби илмии ҷаласа - номзади илми филология, муаллими қалон Додихудоев Ё.Ш. имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илми филология, профессор Гулназарзода Жило Бурӣ пешниҳод шудааст, қайд намудааст, ки диссертатсияи номзадии Баёнов Маҳмаднабӣ Бачачонович дар мавзуи «Саҳобии Астарободӣ ва осори адабии ӯ» ба талаботи бандҳои 31-35 -и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризиони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 15 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванди Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро сабит менамоянд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестацисонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- [1-М]. Баёнов, М.Б. Саҳобии Астарободӣ шоир ва орифи тоҷику форс [Матн] / М.Б. Баёнов // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2016. – №2 (242). – С. 163-168.
- [2-М]. Баёнов, М.Б. Талмех дар ғазалиёти Саҳобии Астарободӣ [Матн] / М.Б. Баёнов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2018. – №3. – С. 162-167.
- [3-М]. Баёнов, М.Б. Нигоҳе ба зиндагиномаи Саҳобии Астарободӣ [Матн] / М.Б. Баёнов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2018. – № 5-1 (77). – С. 161-166.
- [4-М]. Баёнов, М.Б. Забон ва баёни ашъори Саҳобии Астарободӣ [Матн] / М.Б. Баёнов // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ) – 2019. – №1 (005). – С. 153-157.
- [5-М]. Баёнов, М.Б. Мавзуъ ва муҳтавои рубоиёти Саҳобии Астарободӣ [Матн] / М. Б. Баёнов // Суҳаншиносӣ. – 2020. – №1. – С. 120-128.
- [6-М]. Баёнов, М.Б. Андешаҳои фалсафию ирфонии Саҳобии Астарободӣ [Матн] / М.Б. Баёнов // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ) – 2020. – №1 (009). – С. 173-179.
- [7-М]. Баёнов М.Б. Саҳобии Астарободӣ аз нигоҳи Шиблӣ ва Шамисо [Матн] / М.Б. Баёнов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №3. – С. 214-219.
- [8-М]. Муҳаммадиев Ш.М., Баёнов, М.Б. Мавзуи ишқ дар ғазалиёти Саҳобии Астарободӣ [Матн] / Ш. М. Муҳаммадиев, М. Б. Баёнов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №9. – С. 89-95.

I. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [9-М]. Баёнов, М. Ситоишгари ҳамдилии башар [Матн] / М. Баёнов // Адабиёт ва санъат. – 2018. – 6 декабр.
- [10-М]. Баёнов М.Б. Мавзуъ ва муҳтавои рубоиёти Саҳобии Астарободӣ [Матн] / М. Б. Баёнов // Институти Осиё ва Аврупо. – 2020. – №1 (3). – С. 178-184.
- [11-М]. Баёнӣ, М. «Шеър-ул-аҷам» - асари арзишманди илмӣ. Баҳои баланд ба мақоми Саҳобии Астарободӣ дар он [Матн] / М. Баёнӣ // Илм ва ҳаёт. – 2021. – №3 (155). – С.31
- [12-М]. Баёнӣ, М. Таъсирпазирии Саҳобӣ аз пешиниён [Матн] / М. Баёнӣ // Адабиёт ва санъат. – 2021. – 27 май. – №22 (2097).
- [13-М]. Баёнӣ, М. Андешаҳои ахлоқӣ дар рубоиёти Саҳобии Астарободӣ [Матн] /М. Баёнӣ // Душанбе. – 2022. – №2. – С.43-44.
- [14-М]. Баёнов М.Б. Вопросы нравственности и порицание разногласие и противоречие вероисповедание в рубаи Саҳобии Астарободи [Текст] / М. Б. Баёнов // Молодежь и развитие духовной культуры общества:

актуальные проблемы и перспективы их решения: сборник материалов XI Международной научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений России, Таджикистана и Узбекистана. – Душанбе, 2022. – С. 153-160.

[15-М]. Баёнов М.Б. Нақши осори Саҳобии Астарободӣ дар тарбияи ахлоқии наврасон ва рушди адабиёту санъати тоҷик [Матн] / М.Б. Баёнов // Таълими мусиқии қасбӣ: таъриҳ, назария ва амалия: маводи конференсияи байналмилалии илмӣ – назариявӣ. – Душанбе, 2022.– С. 167-175.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби муассиса ва шахсони зерин такризҳо навишта шуда, ба Шури диссертационӣ ворид гардидаанд:

1. Такризи доктори илми филология, директори Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ Қаландариён Ҳоким Сафар мусбат буда, дар он эродҳои зерин зикр шудаанд.

1. Баъзе ҳолатҳо (саҳ.11) дар автореферат солҳо ба шакли ҳичрӣ-қамарӣ оварда шудаанд, хуб мебуд гунаи мелодии онҳо ҳам оварда мешуд.

2. Дар автореферат баъзе камбудиҳои техниқӣ ва имлой низ ба назар мерасад.

2. Такризи доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтари ба номи Носири Ҳусрав Тағаймуродов Рустам Ҳакимович ва номзади илми филология, саромӯзгори кафедраи мазкур Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна мусбат буда, дар он ду эрод гирифта шудааст.

1. Дар автореферат баъзан такрори андеша ба назар мерасад, ки муаллиф метавонист аз онҳо сарфи назар намуда, танҳо ба фаслу бобҳои қаблӣ ишора намояд.

2. Фалатҳои имлой ва техниқӣ низ дар матни автореферат мушоҳида мешаванд.

3. Дар такризи номзади илми филология, директори Муассисаи давлатии “Муҷтамаи ҷумҳуриявии осорхонаҳои Кулоб” Асозода Ҳотам Раҷаб навоварӣ ва дастовардҳои илмии муаллиф зикр гардида, ба автореферат ду эрод гирифта шудааст:

1. Хуб мешуд, ки рубоиёти шоир дар боби дуюм ва ғазалиёташ дар боби сеюми диссертатсия баррасӣ мегардиданд, зоро жанри рубоӣ дар осори Саҳобии Астарободӣ мавқеи аввалиндарача дорад.

2. Муқаддимаи диссертатсия тӯл кашидааст, муаллиф метавонист мушаххасан мақсадашро изҳор намояд.

4. Дар такризи мудири Редаксияи забон, адабиёт ва фолклори МД Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, номзади илми филология Маҳмадулоев Фаридун таҳқиқот мусбат арзёбӣ гардида, дар он пешниҳоду эродҳои зерин баён шудаанд:

1. Дар матни автореферат, дар сархатти якуми сах. 22, бо овардани иқтибос, мунтаҳои матлаб норавшан аст.

2. Дар муқаддима масоили таҳқиқ ва нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд ҳарактери умумӣ гирифтаанд.

3. Ҳатои имлой, услугӣ ва китобатӣ низ дар баъзе саҳифаҳои фишурда (сах. 19, 22, 23) ба ҷашм мерасад, ки ислоҳи онҳо мувоғики матлаб аст.

Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

– унвончӯй Баёнов Маҳмаднабӣ Бачаҷонович бо истифода аз сарчашмаҳои таъриҳӣ, илмӣ ва адабӣ ба омӯзиши рӯзгор ва осори шоир ва орифи ношиноҳтаи адабиёти форсу тоҷик Саҳобии Астарободӣ пардохта, муаррифии шоир ва осорашро дар адабиётшиносӣ муфид арзёбӣ намудааст;

– таҳқиқоти диссертационӣ дар асоси сарчашмаҳои муътамад, аз ҷумла тазкираҳо, дастхатҳои шоир, намунаҳои осори чопии ғошир, пажуҳиши муҳаққиқони асрҳои XIX-XXI ва дигар адабиёти илмӣ сурат гирифта, рӯзгор ва осор, муҳтавои ашъори Саҳобии Астарободӣ дар поия назария ва равишҳои таҳқиқи адабиётшиносии мусир коркард карда шудааст;

– ҳунари ғазалсароӣ, муҳтавои ғазалиёт, төъдоди ғазалиёт, мавзуи ишқ, панду ҳикмат, вижагиҳои ғазалиёт ва таъсирпазирии Саҳобӣ аз адабони гузашта таҳқиқу муайян карда шудааст;

– муҳтавои рубоиёт, андешаҳои иҷтимоӣ, андешаҳои ирфонӣ ва андешаҳои ахлоқии шоир мавриди пажуҳиш қарор гирифта, собит шудааст, ки Саҳобӣ дар замони худ яке аз рубоисароёни пешгом эътироф гардидааст.

– забон ва сабки баёни шоир таҳқиқ шуда, муайян гардидааст, ки Саҳобӣ аз забони шевову ширини тоҷикӣ моҳирона истифода намудаву сахми худро дар густариши забону фарҳанг ва адабиёт гузаштааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки зиндагиномаи илмии Саҳобии Астарободӣ бори нахуст бар мабнои маъхазҳои муътамади адабӣ, таъриҳӣ ва, баҳусус, осори худи ў барқарор ва ашъори бозмондаи шоир бар асоси қонунмандии назарӣ таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

Дар диссертатсия аз усули тадқиқоти адабиётшиносону шарқшиносони дохилию хориҷӣ истифода шудааст. Ҳусусан дар таҳқиқот ба дастовардҳои илмии донишмандони маъруфи назария ва таърихи адабиёт, аз ҷумла С. Айнӣ, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, С. Нафисӣ, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Ҳ. Шарифов, А. Сатторзода, Р. Мусулмониён, У.

Каримов, А. Абдусатторов, шарқшиносон Е.Э. Бертелс, М.М. Бахтин, И.С. Брагинский, Л. Рейнер, З.Н. Ворожейкина, А.З. Розенфельд, Забекуллохи Сафо, Сируси Шамисо такя карда шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои аз диссертатсия бадастомада қабл аз ҳама метавонад барои омӯзиш ва таҳқиқи адабиёти асрҳои XVI ва XVII ба кор бурда шаванд, зоро то ҳол адабиёти асрҳои мазкур мавриди таҳқиқоти ҳамаҷониба қарор нағирифтааст. Аз ин рӯ, диссертатсия метавонад дар таҳқиқи адабиёти асрҳои фавқуззикр маводи арзишмандеро пешниҳод намояд. Ҳамзамон, барои таҳқиқи андешаҳои фалсафию ирфонӣ ва ахлоқии шоир заминай мусоид фароҳам созад. Диссертатсия аввалин пажуҳиш доир ба ҳаёт ва осори Саҳобии Астарободӣ буда, дар он қариб тамоми маъҳазҳо, хусусан тазкираву баёзҳо, ки дар бораи шоир иттилоъ додаанд, зикр гардидаанд. Илова бар ин, доир ба нусхаҳои қаламии ашъори адабию фалсафии шоир, ки дар китобхонаву осорхонаҳои ҷаҳон маҳфузанд, маълумот дода шудааст. Аз ин рӯ, он ҳамчун пажуҳиши аввалин барои таҳқиқоти мукаммали баъдии рӯзгор, осори адабию фалсафии шоир ва сабку услуби шеъри ў заминай хубест.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар таҳқиқи диссертационӣ аз концепсияҳои илмӣ ва назарияи адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ истифода шудааст. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқити маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интиҳоби дурусти методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси натиҷаҳои таҳқиқ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ он аст, ки мавзуъ ва масъалаҳои асосии таҳқиқ, ҷустуҷӯ ва натиҷагириҳои илмии унвонҷӯ дар мақолаҳои илмӣ, маъруза, маҳфилу конференсияҳо ва диссертатсия инъикос ёфтаанд, маҳсули пажуҳишҳои ҷандсолаи муаллиф мебошанд.

Таҳқиқи рӯзгору осор, мавзуъу мундариҷа, таъсирпазирӣ, забон ва сабки баён дар ашъори Саҳобии Астарободӣ ва дигар масъалаҳои баррасишуда саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмиро собит менамояд. Инчунин, саҳми фардии муаллиф дар ҷамъоварӣ, таҳқиқ ва нақди маводи илмию адабӣ роҷеъ ба рӯзгору осори Саҳобии Астарободӣ бармalo маълум мегардад. Муаллиф дар баррасии масъалаҳо, пешниҳоди усулҳо, таҳқиқи рӯзгор ва осори адабии Саҳобии Астарободӣ, ба низом даровардан ва ҷамъбаст кардани натиҷаҳои бадастомада, пешниҳоди маълумот ва фароҳам соҳтани замина барои таҳқиқоти баъдӣ, интиҳоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ дастовардҳои назаррас дорад.

Дар чаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ аз 30 июни соли 2023 дар бораи сазовор доностани Баёнов Маҳмаднабӣ Бачачонович ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 6D021402 - Адабиётшиносӣ (10.01.01 –Адабиёти тоҷик) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздихии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои Шурои диссертационӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2022, № 307/шд ба ҳайати Шуро ворид шудаанд, 14 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертасияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 14 нафар аъзои Шуро диссертационии дар чаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор 13 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беътибор 1 нафар.

Раиси шурои диссертационӣ,
доктори илми филология, профессор

Шарифзода Ф.

Котиби илмии шурои диссертационӣ,
доктори илми филология

Юсуфов У.

30.06.2023

